

БА ТАВАҚҶУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 03.09.2019 №155

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1862/1-830	Муассисаи давлатии “Тоҷикфилм”	227-66-60	Хариди электронӣ	Автомашини Тайота Королла	Адад	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1863/1-831	ҶСК “Нафту газ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Каустическая сода	Тонна	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1864/1-832	Маҷмааи давлатии “Қасри Миллат”-и ДИПҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1866/1-833	БДА ҶТ “Амонатбанк”	227-66-60	Хариди электронӣ	Пин-лифофаҳо	Дона	800000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1865/9-303	Маркази миллии ташхиси бехатарии озуқаворӣ	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
399/41-17	Бонки миллии Тоҷикистон	227-66-04	Хариди электронӣ	Автомашини махсуси пулрасонӣ (Фольксваген Т6)	Дона	1	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
404/17-186	МД “Маҷмаи тандурусти Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобил	Номгӯӣ	22	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
403/17-185	Раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждони дар ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгӯӣ	25	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

